

ҚАРОРИ № 24.2

Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 17 октябри соли 2019 оид ба ҳимоя қабул кардани диссертатсияи Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи «Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банизомдарорӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа)

Шӯрои диссертатсионӣ ҳулосаи комиссияи ташҳиси аввалияро оид ба диссертатсияи Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи «Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банизомдарорӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) баррасӣ намуда,

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи «Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банизомдарорӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) барои ҳимояи ошкоро қабул карда шавад.

2. Ба сифати муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

1. Мирсаидов Аброр Бобоевич - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2. Содикова Гавҳар Ибрагимовна – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар ш. Хучанд.

3. Ба сифати муассисаи тақриздиханда таъин карда шаванд:

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав (735140, вилояти Хатлон, ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67; тел. +(992) 3222-2-54-

18, +(992) 3222-2-22-53, суроғай электронӣ ktsu78@mail.ru; сомонаи расмӣ: www/btsu.tj)

4. Рӯйхати аъзоёни Шӯро - мутахассисон аз рӯйи самти диссертатсияи баррасишаванда дар ҳайати зерин тасдиқ карда шавад:

1. Мадаминов А.А., д.и.и., профессор
2. Бойматов А.А., д.и.и., профессор
3. Исмоилов М.М., д.и.и., профессор
4. Ғозибеков С.А., д.и.и., профессор
5. Пулатова И.Р., д.и.и., профессор

5. Санаи ҳимоя 23 январӣ соли 2020 таъин карда шавад.

**Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
д.и.и., профессор**

Шарифзода М.М.

**Котиби Шӯрои диссертатсионӣ,
н.и.и.**

Самадова З.А.